

ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА ИКТИСОДИ
ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ МЕНЕЧМЕНТ ВА ҲУҚУҚИ ИҚТИСОДӢ
КАФЕДРАИ МЕНЕЧМЕНТ

“Тасдиқ мекунам”
декани факултети менечмент
ва ҳуқуқи иқтисодӣ
н.и.и., дотсент Содиков М.С.

аз “___” соли 2021

СИЛЛАБУС
(БАРНОМАИ КОРИИ ТАЪЛИМИ)
«Блокчейн, менечменти инноватсионӣ ва технологияҳои пешрафта»
(Blockchain, innovation management and disruptive technology)
барои донишҷӯёни ихтисоси равияи менечмент

The Data entrepreneurship in action work papers is developed in the framework of ERASMUS+ CBHE project “Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan” / DigEco 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Душанбе – 2021



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Мураттиб: н.и.и., дотсент Қодиров Ф.А.

Силлабус (барномаи кории фан) дар асоси *Стандартти давлатии таълимии таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Вазорати маориф ва илми ҶТ аз 29.11.2019* тасдиқ шудааст, таҳия шудааст.

Силлабус аз ҷониби гурӯҳи корӣ оид ба сифати таҳсилот, ки дар доираи *Лоиҳаи ERASMUS+ CBНЕ “Рақамикунонии иқтисодиёт ҳамчун омили рушди босуботи Украина ва Тоҷикистон” / DigEco 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBНЕ-JP* ва аз ҷониби Шӯрои илмӣ-методии факултаи ҳисобдорӣ ва омор барои истифода дар раванди таълим тавсия шудааст.

Раиси Шӯрои илмӣ-методии
факултети менечмент ва ҳукуқи иқтисодӣ
н.и.и., дотсент Хоҷазода Д.Қ.

«_____» _____ 2021 с.
Протокол № _____

Силлабус (барномаи кории фан) дар ҷаласаи кафедраи менечмент мухокима ва тасдиқ карда шудааст. (Пр. № _____ аз “_____” _____ 2021.).

Мудири кафедра н..и.и., дотсент Хоҷазода Д.Қ._____

1. ШАРХИ МУХТАСАРИ ФАННИ ТАЪЛИМИ

Дар шароити гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ ва зарурати густариши рақамикунонии раванду амалиётҳо дар тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ истифодаи технологияҳои мусосир идоракунӣ аҳамияти муҳим пайдо мекунанд. Дар барои ин истифодаи технологияҳои мусосир аз қабили блокчейн дар раванди маблағгузории лоиҳаҳои инноватсионӣ ва технологияҳои пешрафта имконият медиҳанд, ки суръати рушди иқтисодиёт дар сатҳи зарурӣ таъмин карда шуда, фаъолияти инноватсионӣ ва сармоягузории он тақвият ёбад. Аз ин рӯ, омӯзиши асосҳои назариявӣ ва амалии блокчейн, менечменти инноватсионӣ ва технологияҳои пешрафта аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки омода кардани кадрҳои баландихтисос ба ҳисоб меравад.

2. ҲАДАФ ВА ВАЗИФАҲОИ ФАН.

Мақсади асосии фанни таълимии “Блокчейн, менечменти инноватсионӣ ва технологияҳои пешрафта” ин омӯзиши маҳсусиятҳои технологияи блокчейн, ташаккули малака ва қобилияти сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои инноватсионӣ ва истифодаи технологияҳои ICO дар менечменти инноватсионӣ, маблағгузории лоиҳаҳои инноватсионӣ ва истифодаи технологияҳои пешрафта ба ҳисоб меравад.

Вазифаҳои асосии фан инҳоянд:

- омӯзиши асосҳои назариявии технологияи блокчейн, менечменти инноватсионӣ ва технологияҳои пешрафта, аз он ҷумла криptoасъорӣ;
- ташаккули донишҳо оид ба амалкарди механизми ICO;
- омӯзиши асосҳои назариявӣ ва амалии менечменти инноватсионӣ бо истифода аз технологияҳои рақамӣ;
- азхудкунии назария ва малакаҳои амалӣ оид ба интиҳоб ва истифодаи технологияҳои пешрафта дар идоракунии менечменти инноватсионӣ;
- ташаккули малакаҳо ва қобилияти истифодаи технологияҳои ICO барои ҷалби сармоягузориҳо ба лоиҳаҳои инноватсионӣ.

Дар натиҷаи омӯзиши фанни мазкур донишҷӯ дар ҳусуси маҳсусияти истифодаи технологияҳои блокчейн дар менечменти инноватсионӣ ва технологияҳои пешрафта маълумоти зарурӣ пайдо намуда, онро дар раванди идоракунии лоиҳаҳои инноватсионӣ ва ҷалби сармоягузориҳо истифода менамояд. Самтҳои фарогир инҳоянд:

- маҳсусият ва принципҳои амали криptoасъор ва намудҳои он дар шароити мусосир;
- аҳамияти технологияи блокчейн дар фаъолияти инструментҳои криptoасъорӣ;
- намудҳои сосии консесусҳо ва технологияи блокчейн: PoW (Proof-of-work) ва PoS (Proof-of-stake);
- усулҳои асосии маблағгузорӣ ва криptoасъор ва лоиҳаҳои инноватсионӣ;
- маҳсусияти фаъолияти платформаҳои рақамӣ ва фазои криptoасъорӣ;
- маҳсусияти танзими ҳуқуқии истифодаи технологияҳои рақамӣ, аз он ҷумла блокчейн, криptoасъор ва идоракунии лоиҳаҳои инноватсионӣ дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон;
- мушкилоти идоракунии давлатӣ дар соҳаи истифодаи технологияҳои блокчейн ва криptoасъор;
- маҳсусияти ҷалби воситаҳои молиявӣ бо истифода аз технологияҳои ICO.

3. НАТИЧАҲОИ ИНТИЗОРИШАВАНДА: Ташаккул додани қобилияти истифодаи технологияҳои рақамӣ дар менечменти ширкату корхонаҳо ва идоракунии равандҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар донишҷӯ, ки шарти асосии рақобатпазирии мутахассисони оянда ва ташаккули муҳити рақамӣ дар иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб меравад.

4. ҲАЧМИ ФАН:

Нишондиҳанда	Тавсияи соатҳои таълимӣ	
	Таҳсилоти рӯзона	Таҳсилоти фосилавӣ
Соли таҳсил	1	1
Нимсола	1	1
Миқдори кредитҳо	4	4
Миқдори умумии соатҳо	96	72
Миқдори соатҳои таълимӣ	72	48
Машғулиятҳои лексионӣ	48	24
Машғулиятҳои амалӣ	24	10
Корҳои мустақилона	80	100
Шакли назорат	Имтиҳон	Имтиҳон

4. МАВЗӮЙ ВА ДАВОМНОКИИ МАШҒУЛИЯТҲОИ ДАРСӢ

Миқдори умумии кредитҳо 4 (96 соат)

Машғулиятҳои аудитори лексионӣ-назариявӣ 2 (48 соат)

Машғулиятҳои аудитори амалӣ (КМРО) 1 (24 соат)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) 1 (24 соат)

№	Номгӯи мавзуъҳо	Дарсхои лексионӣ	КМРУ	КМД	Хафта
1.	Назарияи блокчейн ва заминаҳои ташаккули он	2			1
	Назарияи блокчейн ва заминаҳои ташаккули он		2		
	Пайдоиши блокчейн ва мазмуни он			2	
2.	Криптоасъор ва технологияи блокчейн	2			1-2
	Криптоасъор ва технологияи блокчейн		2		
	Назария ва амалияи блокчейн			2	
3.	Смарт-қарордодҳо ва сармоягузории колективӣ	2			2
	Смарт-қарордодҳо ва сармоягузории колективӣ		2		
	Аҳамияти смарт-қарордодҳо ва сармоягузории колективӣ			2	
4.	Ташкили низомҳои криптоасъорӣ ва идоракунии хавфҳо	2			3
	Ташкили низомҳои криптоасъорӣ ва идоракунии хавфҳо		2		
	Идоракунии хавфҳо ва таъмини амният			2	
5.	Технологияҳои муосири криптоасъорӣ дар блокчейн	2			3-4
	Технологияҳои муосири криптоасъорӣ дар блокчейн		2		
	Тамоюлҳои муосири рушди технологияҳои блокчейн			2	
6.	Майнинг ва принсипҳои умумии он	2			4
	Майнинг ва принсипҳои умумии он		2		
	Соло майнинг ва ташкили он дар бизнес			2	
7.	Нигаҳдории асъори рақамӣ: ойлайн-ҳамён ва мубодилаи асъор	2			5

	Нигаҳдории асъори рақамӣ: ойлайн-ҳамён ва мубодилаи асъор		2		
	Нигаҳдории сард ва гарми асъори рақамӣ			2	
8.	Блокчейн дар менечменти инноватсионӣ	2			5-6
	Блокчейн дар менечменти инноватсионӣ		2		
	Истифодаи технологияҳои блокчейн дар идоракунии лоиҳаҳои инноватсионӣ			2	
9.	Коркарди стратегияҳои технологӣ дар асоси блокчейн	2			6
	Коркарди стратегияҳои технологӣ дар асоси блокчейн		2		
	Амалисозии стратегияҳои технологӣ дар асоси блокчейн			2	
10.	Соҳибкории технологӣ ва блокчейн	2			7
	Соҳибкории технологӣ ва блокчейн		2		
	Нақши блокчейн дар рушди технологијаи фаъолияти соҳибкорӣ			2	
	ҲАМАГӢ	48	48	48	16

Эзоҳ: Мувофиқи нақшай таълимӣ ва низомномаи намунавии Вазорати маориф ва Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳачми умумии фанҳои дар нақшай таълимӣ пешбинигардида 30%-и он ба шӯъбаи гоибона таалуқ дорад.

5. САВОЛҲОИ НАЗОРАТӢ ВА НОМГӮИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҖӮ

1. Технологияи блокчейн: таърих, алгоритмҳо ва принсипи кор.
2. Муқоисаи технологияи блокчейн бо пойгоҳи додаҳои мутамарказ.
3. Афзалиятҳо ва нуқсонҳои технологияи блокчейн.
4. Унсурҳои асосие, ки технологияи блокчейн ба он асос ёфтааст.
5. Самтҳои татбиқи технологияи блокчейн.
6. Системаи криптоасъорӣ: ҳамёнҳо, амалиётҳо, майнинг.
7. Пардоҳти криптоасъорҳо. Ҳусусиятҳои криптоасъорҳои гуногун.
8. Инфрасоҳтори фаъолияти криптоасъор ва платформаҳои он.
9. Шарҳи бозори криптоасъор.
10. Bitcoin ва altcoins.
11. Мубодилаи криптоасъор: ҳусусиятҳо ва усулҳои кор.
12. Фючерсхои криптоасъор.
13. Омилҳое, ки ба қурби криптоасъор таъсир мерасонанд.
14. Ҳусусиятҳои пардоҳт бо истифодаи криптоасъорҳо.
15. Мағҳум ва таърихи истилоҳи "қарордодҳои хушманд".
16. Объектҳои қарордодҳои хушманд, ҳусусиятҳо, принсипҳои фаъолият ва муҳити татбиқ.
17. Намунаҳои лоиҳаҳо бо истифодаи технологияи қарордодҳои хушманд.
18. Пешниҳоди оммавии криптоасъор (ICO).
19. ICO ва маблағгузории краудфандинг.
20. Марҳилаҳои ICO ва концепсияи лоиҳа. Маркетинги ICO.
21. Истифодаи блокчейн дар идоракунии лоиҳаҳои инноватсионӣ.
22. Блокчейн ва рушди инноватсионии фаъолияти соҳибкорӣ.
23. Блокчейн ҳамчун технологияи идоракунии фаъолияти соҳибкорӣ.
24. Таҷрибаи ҷаҳонии истифодаи блокчейн дар фаъолияти идоракунӣ.
25. Дурнамои истифодаи блокчейн дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон.

6. ВАҚТИ ГУЗАРОНИДАНИ МАШВАРАТ

Устод дар вақтҳои холигӣ ва рузҳои навбатдори дар кафедра, инчунин пеш аз имтиҳонҳои ҷорӣ бо донишҷӯён оид ба мавзӯъ ва саволу масъалаҳои нофаҳмо барои донишҷӯён машваратҳо гузаронад. Ҷадвали гузаронидани машваратҳо дар кафедра аз ҷониби мудири кафедра тасдиқ карда мешавад.

7. ТАЛАБОТИ ОМУЗГОР НИСБАТ БА АЗ ХУДКУНИИ БАРНОМАИ ТАЪЛИМИИ ФАН, ҲОЛҲОИ ҲАВАСМАНДГАРДОНӢ ВА ҶАРИМАВӢ

Ҳар як донишҷӯ ўҳдадор аст, дар машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва кори мустаҳқилонаи донишҷӯ бо роҳбарии устод аз фанни асосҳои соҳибкорӣ бо таври ҳатмӣ ширкат намояд. Дар вақти омӯзонидани фанни мазкур, донишҷӯён вазифадоранд, ки мағҳумҳои асосии фанни мазкуро аз худ намоянд.

Корҳои амалию мустаҳқилонаи донишҷӯён ба воситаи ҳалли тестҳо, ҳалли мисолу масъалаҳо, пешниҳоди рефератҳову маърӯзаҳо ва ҷавобҳои ҳаттӣ назорат карда мешаванд. Дар давоми соли таҳсил кори санчишӣ ва имтиҳони ҷамъбастӣ гузаронидаранд.

Ҳангоми риоя накарданни талаботҳои мазкур устод ҳуқуқ дорад, ҳатто дар сурати пурра супоридани корҳои мустаҳқилона ба донишҷӯ ба сифати ҷарима ҳолҳои ҳавасмандгардониро кам гузорад.

ҶАДВАЛИ ҲОЛҲОИ ҲАВАСМАНГАРДОНӢ БАРОИ ИЧРОИ ТАМОМИ ШАКЛҲОИ КОРҲОИ ТАЪЛИМИЙ

№	Нишондиҳандаҳои ҳолгузорӣ	Ҳолҳо барои як воҳид
1	Иштирок ба дарсҳо (давомот)	аз 0,3 то 1
2	Барои фаъолноки дар дарсҳои амалӣ, корҳои мустаҳқилона, корҳои лабараторӣ, колоквиумҳо	аз 10 то 17
3	Санҷидани дониш бо роҳи пуршиҳои шифоҳӣ	аз 0,5 то 3
4	Презентатсияҳо, бозии ҷорӣ, пешниҳодӣ лоиҳа, маъруза	аз 6 то 13
5	Гузаронидани мини-тестҳо	аз 1 то 3
6	Баҳо додан ба ҳолат, сифат ва пуррагии қисмҳои таркибии конспекти иҷроиши кори мустаҳқилона (1 маротиба дар 7 ҳафта)	аз 1 то 4
7	Барои кори ҳаттӣ (дар шакли реферат ва кори контролӣ)	аз 5 то 9
8	Ҳолҳои имконпазири аз давомот то фаъолнокии донишҷӯ	50
9	Ҳоли имконпазири аз супоридани имтиҳони фосилавӣ	50
10	Ҳолҳои ба даст омадаи донишҷӯ дар 7 ҳафта	100

8. МЕЪЁРИ БАҲОГУЗОРИЙ

Устод кушиш менамояд, ки баҳои донишҷӯён амалан дар асоси муайян кардани сатҳи воқеии дониши онҳо баҳо гузашта шавад. Аз ин рӯ имтиҳон доим бо тарзи қушод гузаронидаранд. Қабули имтиҳон аз тарафи комиссияи таъсисдодашуда ва устодони кафедра дар якҷоягӣ қабул карда мешавад. Дар ҷараёни баҳогузорӣ натанҳо фаҳмиши донишҷӯ дар бобати мағҳумҳо, методҳо, формулаҳо, мисолҳо пешниҳод кардан, истифодаи нақшашо, ҷадвалҳо, диаграммаҳо ва гайраҳо ба назар гирифта мешавад.

Ҳатто дар рафти имтиҳон волидайни донишҷӯ бо шарти ҳалал нарасонидан ширкат карда метавонад.

Нишонаҳои ҳарфӣ ва рақамии баҳои имтиҳонӣ дар низоми кредитии таҳсилот чунин аст;

Баҳои ҳарфӣ	Баҳои рақамӣ	Баҳо бо ҳол	Тартиби баҳогузорӣ дар системаи анъанавӣ
A	4,0	$95 \leq F \leq 100$	Аъло

A-	3,67	$90 \leq F < 95$	
B+	3,33	$85 \leq F < 90$	Хуб
B	3,0	$80 \leq F < 85$	
B-	2,67	$75 \leq F < 80$	
C+	2,33	$70 \leq F < 75$	Қаноатбахш
C	2,0	$65 \leq F < 70$	
C-	1,67	$60 \leq F < 65$	
D	1,33	$55 \leq F < 60$	
D-	1,0	$50 \leq F < 55$	Ғайриқаноатбахш
FX	0	$45 \leq F < 50$	
F	0	$0 \leq F < 45$	

Дар сурати ба даст овардани 45-49 хол (Fx) донишчӯ имконият дорад, ки дониши худро як маротиба такроран бисанчад.

9. ИМТИҲОНХОИ ФОСИЛАВӢ ВА ИМТИҲОНХОИ ЧОРӢ

Имтиҳонҳои фосилавӣ ва чорӣ аз ҷониби устодони дарсдиҳанда қабул карда мешаванд. Имтиҳони ҷамъбости аз аз тарафи комиссияе, ки кафедра таъсис додааст, қабул мегардад. Саволномаҳои имтиҳони ҷамъбости ҳамаи мавзӯҳои фанро дар бар мегиранд. Тамоми имтиҳонҳои фосилавӣ ва чорӣ, ба тарзи ҳатти ва ё тавассути компютер қабул карда шуда, натиҷаҳои он дар Маркази бақайдгири, деканат ва қисми таълим нигоҳ дошта мешаванд.

Баҳои ҷамъбости ҷузъҳои зеринро дар бар мегирад:

- Имтиҳонҳои фосилавӣ рейтингии - 50 %;
- Имтиҳони ҷамъбости - 50 %;

Баҳои ҷамъбости бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

дар ин ҷо:

ИФ₁-эквиваленти аддии баҳои имтиҳони фосилавии якум;

ИФ₂-эквиваленти аддии баҳои имтиҳони фосилавии дуюм;

ИЧ – эквиваленти аддии баҳои имтиҳони ҷамъбастӣ.

Ифодаи ҳуруфии баҳои имтиҳони ва эквиваленти аддии он аз рӯи ҳолҳои дар асоси вазни қиёсии ҷавобҳои дуруст ба даст овардаи донишчӯ, ки бо ғоиз ифода мейбанд, муайян карда мешавад.

10. НОМГӮИ АДАБИЁТИ ҲАТМИИ ИСТИФОДАШВАНДА.

1. Барберис Янош, Чишти Сюзан. Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым технологиям. / Пер. с англ. - М.: «Альпина Паблишер», 2017.-676с.

2. Что такое блокчейн и майнинг? Почему в Таджикистане о первом говорят как о будущем экономики, а за второе сажают. <https://your.tj/chto-takoe-blokchein-i-majining-pochemu-v-tadzhikistane-o-pervom-govorjat-kak-o-budushhem-jeconomiki-a-za-vtoroe-sazhajut/>.

3. Шерали Кабир: Блокчейн технологии - будущее таджикской экономики <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20210216/sherali-kabir-blok-chein-tehnologii-budutshee-ekonomiki>.

4. Как купить биткоин в Таджикистане// <https://itez.com/ru/buy-bitcoin-tajikistan>.

5. П.Кинг Бретт. Банк 3.0. Почему сегодня банк - это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете. / Пер. с англ. - М.: «Олимп-Бизнес», 2016. - 520 с.
6. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра / Артем Генкин, Алексей Михеев. — М.: Альпина Паблишер, 2018.
7. Гецьман М. А., Прохоров А. Ю. Применение технологии блокчейн в учетной системе рынка ценных бумаг и реализации прав инвесторов //БиОП-2.
8. Поппер Натаниэль. Цифровое Золото. Невероятная история Биткойна или о том, как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново. /Пер. с англ. - М.: «Вильямс», 2016. - 350 с.
9. Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. - М.: Олимп-Бизнес, 2017.
10. Blockchain. Enigma, Paradox, Opportunity // London, Deloitte LLP, 2016.
11. Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the Taking Up, Pursuit and Prudential Supervision of the Business of Electronic Money Institutions, Amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and Repealing Directive 2000/46/EC // 2009. — O. J. (L 267) 7.
12. European Central Bank. Virtual currency schemes - a further analysis // ECB report. - 2015. - February.
13. Gandal N., Halaburda H. Competition in the cryptocurrency market // Bank of Canada Working Paper. - 2014. - № 33.
14. Oliver Wyman. Blockchain in Capital Markets // <http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/global/en/2016/feb/Blockchain-In-Capital-Markets.pdf> // 2016. - February.
15. Прасти Н., Блокчейн. Разработка приложений. Разработка децентрализованных приложений в реальном времени на платформе Ethereum. СПб.: «БХВПетербург», 2018.
16. Antonopoulos A. M. Mastering Bitcoin: Programming the open blockchain. – "O'Reilly Media, Inc.", 2017.
17. Antonopoulos A. M., Wood G. Mastering Ethereum – 2018. URL: <https://github.com/ethereumbook/ethereumbook> (accessed 29 October 2018)
18. Buterin V. et al. A next-generation smart contract and decentralized application platform //white paper. – 2014. URL: <https://github.com/ethereum/wiki/wiki/WhitePaper> (accessed 29 October 2018)
19. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. – 2008. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (accessed 29 October 2018)
20. Narayanan A. et al. Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction. – Princeton University Press, 2016.
21. Wood G. Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger //Ethereum project yellow paper. – 2014. – Т. 151. – С. 1-32. URL: <https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf> (accessed 29 October 2018)

**11. ҶАДВАЛИ ГУЗАРОНИДАНИ МАШГУЛЯТХОИ ДАРСӢ, РАҼАМИ ТЕЛЕФОН
ВА НИШОНАИ ЭЛЕКТРОНИИ ОМӮЗГОР ИХТИСОСИ 1-96010101**

Ному наасаби устод	Машгулятҳои дарсӣ		Суроға
	Машгулятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ	Кори мустаҳқилонаи донишҷу бо роҳбарии омузгор (КМРУ)	
Кодиров Ф.А.			Кафедраи менечмент
Телефон 918955155			
f.kodirov84@mail.ru			